




Шарҳи маҳсулот	Барои шахсони зерин муфид аст	Намуди зоҳириаш чӣ гуна аст	
Дастқапак: Милаи собит, ки одам барои нигоҳ доштани мувозинат ё ҳаракат кардан меқапад.	Барои одамоне, ки ҳангоми ҳаракат кардан дар ҳучраи хоб, ҳоҷатхона ё зинапоя ба дастгирии иловагӣ эҳтиёҷ доранд, муфид мебошанд.		
Пандуси интиқолшаванда: Пандусе, ки дар ҷояш собит нест ва ба ҷое, ки лозим аст, метавонад интиқол дода шавад.	Барои одамоне, ки аробачаи маъҷубӣ, роҳравакҳои чархдор ё роҳравакро истифода мебаранд ва эҳтиёҷ ба дастрасӣ пайдо кардан ба ҷойҳое, ки гузаштани якчанд қадамро талаб мекунанд, муфид аст		
Кафшҳои муносиб: Кафшҳое, ки метавон дар маҳал харидорӣ кард, муносиб ҳастанд ва дорои хусусиятҳое ҳастанд, ки панҷаи поро муҳофизат мекунанд ва хавфи афтоданро коҳиш медиҳанд.	Барои одамоне, ки зери хавфи афтидан қарор доранд, аз воситаҳои ёрирасони роҳгардӣ истифода мекунанд ё зери хавфи гирифтани шудан ба захми панҷаи по қарор доранд, муҳим аст.		
Пойафзоли терапевтӣ: Кафшҳои дорои хусусиятҳои махсус, ки дар муҳофизат ва тақвият бахшидан ба панҷаи поҳо ёрӣ мерасонанд.	Мумкин аст шахсе, ки зери хавфи сатҳи миёна ва баланди захми панҷаи по қарор дорад, ба он эҳтиёҷ дошта бошад.		
Тахтаи интиқол: Тахтаҳои интиқол дар ҳаракат кардани одамон аз як ҷо ба ҷои дигар ёрӣ мерасонанд.	Барои одамоне, ки ба таври беҳатар рост истодан ё нигоҳ доштани вазн рӯи ду по барояшон мушкул аст.	 Тахтаи интиқоли каҷ  Тахтаи интиқоли рост	

Воситаҳои ёрирасон барои роҳгардӣ: Воситаҳои ёрирасон барои роҳгардӣ ба одам дар рост истодан, нишастан ва роҳ гаштан ёрӣ мерасонанд.	Навъҳои гуногуни воситаҳои ёрирасон барои роҳгардӣ эҳтиёҷоти одамони гуногунро қаноатманд мекунад.	 Роҳраваки чархдор  Асоҳои то оринҷ
Дастгоҳи ортопедӣ барои андомҳои поёнӣ: Ҳалқа ё шина, ки қисми бадани одамро тақвият медиҳад. Дастгоҳҳои ортопедӣ ба воситаи хадамоти тавонбахшӣ ё протезиву ортопедӣ таъмин карда мешаванд.	Навъҳои гуногуни дастгоҳи ортопедӣ эҳтиёҷоти одамони гуногунро қаноатманд мекунад.	 Ҳалқаи зону  Дастгоҳи ортопедии барои буғуми соқу кафи по
Протези андомҳои поёнӣ: Қойивазкунандаи қисми мавҷуднабудаи панҷаи по ё пои одам аст. Протези андомҳои поёнӣ ҳамеша аз ҷониби мутахассиси протезҳо ба хотири сохта мешавад, ки ба ҳар як шахс мувофиқ ояд.	Барои шахсоне, ки узви баданашон қатъ шудааст ё қисме аз панҷаи по ё пояшон вучуд надорад, муфид аст. На ҳар шахсе, ки қисме аз панҷаи по ё пояш мавҷуд нест, метавонад аз протези андомҳои поёнӣ истифода кунад.	 Протези аз зону поён  Протези аз зону боло
Роҳраваки пасоянд: Чорчӯбае, ки кӯдакро аз пушташ медорад. Аксари вақтҳо бо дигар воситаҳои ёрирасон, ба монанди дастгоҳи ортопедӣ барои буғуми соқу кафи по истифода мешавад ва ҳамчун як ҷузъи тавонмандсозӣ таъмин карда мешавад.	Барои кӯдаконе, ки фалаҷи мағзи сар доранд, муфид аст.	

Чорчӯбаҳо барои рост истодан ва таъғоҳ барои дароз кашидан	Оризаҳо дар байни кӯдакон ва калонсолонро, ки мушкилоти дароз кашидан ва бе таъғоҳ бехатар истодан доранд, пешгирӣ мекунад.	 Чорчӯба барои рост истодан	 Таъғоҳ барои дароз кашидан
Аробачаҳои маъҷубӣ: Таъмин кардани ҳаракатнокӣ бар рӯи чархҳо ва ёрӣ ҳангоми нишастан.	Аз ҷониби шахсоне, ки роҳ гашта наметавонанд ё мушкилоти зиёди роҳгардӣ доранд, истифода мешавад. Навъҳои гуногуни аробачаҳои маъҷубӣ эҳтиёҷоти одамони гуногунро қаноатманд мекунад.	 	

Дар ёд гиред: Барои ҳамаи ин маҳсулотҳо анҷом додани чор марҳалаи таъмин муҳим аст



Марҳали якум - Арзёбӣ



Марҳалаи дуюм – Мувофиқсозӣ



Марҳалаи сеюм - Истифода



Марҳали чорум – Пайгирӣ